

## «Тасдиқ мекунам»

Ректори Муассисай давлатии  
тавлими «Донишгоҳи давлатии  
Бохтар ба номи Носири Ҳусрав»,  
д.и.б., профессор Давлатзода С.Х.



2023 с

### ХУЛОСАИ

чаласаи кафедраи физикаи умумии МДТ “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав” аз 21.02.2023, №7

ба кори диссертационии Ҳусайнов Зубайдулло Курбоналиевич дар мавзуи «Алоқамандии байни электролитонӣ ва гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразин» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D060400- Физика (6D060412- Физикаи гармо ва назарияи техникаи гармо).

Ҳусайнов Зубайдулло Курбоналиевич соли таваллуд 1991, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Соли 2013 факултети физика-математикаи МДТ “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав”-ро бо ихтисоси физика-математика ва соли 2015 зинаи магистратураи ихтисоси мазкурро хатм намуда, соҳиби дипломи аълои дараҷаи магистр аз рӯи ихтисоси зикргардида шуд. Аз соли 2016 то соли 2019 мавсуф дар зинаи докторантуре (PhD) аз рӯи ихтисоси 6D060400 - Физика дар МДТ “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав” таҳсил карда, зинаи мазкурро бомуваффақият хатм намуд. Аз соли 2019 инҷониб ба ҳайси омӯзгори кафедраи физикаи умумӣ кор ва фаъолият менамояд.

Тибқи қарори Шури олимони МДТ “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав” (аз 26.12.2016, №5), мавзуи диссертасияи докторант (PhD) Ҳусайнов Зубайдулло Курбоналиевич таҳти унвони «Алоқамандии байни электролитонӣ ва гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразин» зери роҳбарии доктори илмҳои техникӣ, профессор, Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, академики Академияи байналмилалии муҳандисӣ (АБМ) Сафаров Маҳмадалӣ Маҳмадиевич тасдиқ гардидааст.

**Мубрамияти мавзуз.** Тавре, ки маълум аст, гузаронандагии электрикии маҳлулҳои электролитӣ ба табиати электролит ва маҳлул вобаста аст. Табиати ҳалқунанда ба дараҷаи диссертасияи электролит таъсир мерасонад. Диссертасияи электролит, чун қоида, дар маҳлулҳои қутбӣ ба амал меояд ва ба нуфузпазирӣ диэлектрикии модда

(ε) алоқаманд аст. Он ҳар қадар баланд бошад, диссертсиатсияи электролит ҳамон қадар пурратар ва гузариши электрикii махлул ҳамон қадар зиёд мешавад.

Дар рисола тағийирёбии нуфузпазирии диэлектрикii моддаҳои тадқиқшаванда, дар мисоли гидразин ва об, вобаста аз ҳарорат мавриди омӯзиш ва таҳиқиқ қарор гирифтааст. Қобилияти электрогузаронии ин моддаҳо дар алоҳида вобаста ба ҳарорат чен карда шудааст.

Ба ҳамин мақсад дар рисолаи мазкур нуфузпазирии диэлектрикii маҳлули обии гидразин дар ҳолати муътадил ва ҳангоми тағийирёбии ҳарорат санҷида шуд. Бо ин мақсад нуфузпазирии диэлектрикii маҳлули обии гидразин дар 9 ҳолат, ки ҳар қадомашон дорои концентратсияи гуногуни гидразин ва об мебошад, дар ҳароратҳои аз 293К то 393К тадқиқот гузаронида шудааст.

Натиҷаи таҳқиқот нишон дод, ки ҳангоми баланд шудани ҳарорат нуфузпазирии диэлектрикii маҳлул кам мешавад. Дар ҳолати муътадил бошад ба афзоиши концентратсияи об дар маҳлул, нуфузпазирии диэлектрикii низ зиёд мегардад.

**Ҳадафи кори диссертатсионӣ:** омӯзиши ва тадқиқи хосиятҳои гармофизикӣ, электрогузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикii маҳлули обии гидразин вобастагии аз ҳарорат дар фишори атмосферӣ.

**Маводҳои тадқиқотӣ:** гидразин, об ва омехтаи онҳо, яъне маҳлули обии гидразин.

**Методҳои тадқиқотӣ:** барои тадқиқоти нуфузпазирии диэлектрикӣ, электрогузаронӣ ва гармигузаронии маҳлули обии гидразин дастгоҳ азнавсозӣ кардашуда, инчунин тағийирёбии характеристикаҳои термодинамикии маҳлулҳо дар ҳудуди муайян ҳарорат ба даст оварда шудааст.

**Барои ноил шудан ба ин ҳадафҳо масъалаҳои зерин ҳал карда шудаанд:** Такмил додани дастгоҳҳои ченкунӣ барои нуфузпазирии диэлектрикӣ, электрогузаронӣ ва гармигузаронии маҳлулӣ обии гидразин дар ҳароратҳои аз 293 К то 323К;

- Омӯзиши нуфузпазирии диэлектрикii маҳлулҳои обии гидразин (293-323)К дар фишори атмосферӣ;

- Дар асоси маълумоти бадастомада дар бораи нуфузпазирии диэлектрикӣ, электрогузаронӣ ва гармигузаронии маҳлули обии гидразин дар ҳароратҳои аз 293 К то 323К ва инчунин вобастагии ин параметрҳо аз концентратсия, оварда шудааст.

### ***Навгониҳои илмии диссертатсия:***

Бори аввал маълумоти таҷрибавӣ оид ба характеристикаи термодинамикии маҳлули обии гидразин дар ҳудуди ҳароратҳои (293-323) К натиҷагири карда шудааст;

- Аввалин маротиба бо истифода аз маълумот дар бораи нуфузпазирии диэлектрикӣ маҳлулҳо ва тағйирёни онҳо аз ҳарорат;
- Дар асоси маълумоти бадастомада оид электрогузаронии маҳлули обии гидразин вобаста аз концентратси ва ҳарорат оварда шудааст;
- Дар асоси маълумоти бо роҳи таҷрибавӣ ва ҳисобкуниҳо ба даст овардашуда вобастагии электрогузаронии маҳлули обии гидразин аз нуфузпазирии диэлектрикӣ моддаҳои тадқиқотӣ дар ҳарорати (293-323) К ҷадвалҳо тартиб дода шудаанд.

Доир ба мавзуи диссертатсия муаллиф 28 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 6 мақола дар мачаллаву нашрияҳои тавсияшудаи Комиссияи олии аттестаціонии (КОА)-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонидааст.

### **Мақолаҳои дар мачаллаҳои илмии КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:**

**[1-М]. Хусайнов З.К.** Диэлектрическая проницаемость водных растворов гидразина при различных температурах и атмосферных давлениях / З.К. Хусайнов, М. М Сафаров , Х.Х.Ойматова, //Вестника Таджикского национального университета. Серия естественных наук, №2,- Душанбе, 2019 - С.92-98

**[2-М]. Хусайнов З.К.** Электропроводность водных растворов гидразина при различных температурах и атмосферных давлениях / З.К. Хусайнов, М. М Сафаров, Қ. Мухамадали// Вестник Технологического университета Таджикистана (научный журнал) №2 (45), - Душанбе, 2021 – С. 124-130

**[3-М]. Хусайнов З.К.** Вобастагии электрогузаронӣ ва гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразин дар ҳароратҳои ғуногун / З.К. Хусайнов, Х.Х.Ойматова, М. М Сафаров //Паёми Дошишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав (мачалаи илмӣ) силсилаи илмҳои табии, № 2/4 (93) – Боҳтар, 2021 - С. 49-54.

**[4-М]. Хусайнов З.К.** Вобастагии коэффициенти гармигузаронии маҳлули обии гидразин аз нуфузпазирии диэлектрикӣ онҳо дар ҳарорати хона ва фишори атмосферӣ / З.К. Хусайнов, М. М Сафаров,

Дж.Ф. Собиров // Паёми Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон (маҷалай илмӣ) №1 (48) - Душанбе, 2022 – С. 146-151

**[5-М]. Ҳусайнов З.К.** Вобастагии гармигузаронии маҳлули обии гидразин аз нуфузпазирӣ диэлектрикии онҳо дар ҳароратҳои гуногун ва фишори атмосферӣ/ З.К. Ҳусайнов // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав (маҷалай илмӣ) силсилаи илмҳои табиӣ, № 2/2 (99) – Боҳтар, 2022 – С. 38-43

**[6-М]. Ҳусайнов З.К.** Взаимосвязь между динамической вязкостью и коэффициентом преломления света растворов в зависимости от температуры при атмосферном давлении / Р.Дж. Давлатов, А.Нематов, З.К. Ҳусайнов Д.Ш.Хакимов// Политехнический вестник. Серия Интелект. Инновации. Инвестиции. №4(40) – Душанбе, 2017-С.17-27

#### Қарори ҷаласа:

1. Диссертатсияи Ҳусайнов Зубайдулло Қурбоналиевич дар мавзуи «Алоқамандии байни электромузаронӣ ва гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразин», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D060400- Физика (6D060412– Физикаи гармо ва назарияи техникаи гармо) таҳқиқоти илмӣ-таҳассусии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба тамоми талабот ва меъёрҳои «Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ» (Қарори Ҳукумати ҶТ, №267 аз 30.06.2021) ҷавобгӯ мебошад ва ба пуррагӣ аз рӯи талаботи бандҳои шиносномаи ихтисоси 6D060400- Физика (6D060412– Физикаи гармо ва назарияи техникаи гармо) омода гардидааст.

2. Диссертатсияи Ҳусайнов Зубайдулло Қурбоналиевич дар мавзуи «Алоқамандии байни электромузаронӣ ва гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразин», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D060400- Физика (6D060412– Физикаи гармо ва назарияи техникаи гармо) бо дарназардошти ислоҳи камбуҷиҳои ошкоргардида барои муҳокимаи навбати ва тасдиқ ба Шурои олимони факултети физикаи МДТ “Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав” пешниҳод карда шавад.

Қарори мазкур дар ҷаласаи кафедраи физикаи умумии МДТ “Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав” аз 21.02.2023, №7 қабул гардидааст. Дар ҷаласа ҳамагӣ 24 нафар иштирок доштанд.

Натичаи овоздиҳӣ:  
Тарафдор - 24 нафар;  
Муқобил - нест;  
Бетараф - нест.

Раиси ҷаласа: н.и.т., мудири  
кафедраи физикаи умумӣ:



Турғунбоев М.Т.

Котиби ҷаласа:



Каримова Р.А.

Имзоҳои Турғунбоев М.Т.  
ва Каримова Р.А.-ро тасдиқ менамоям.

Сардори шуъбаи кадрҳои  
ДДБ ба номи Носири Ҳусрав



Шукурзод Ҷ.А.